

**Калидвојсаҳо:** методологияи бозор, бозори, фурӯши маҳсулот, арза ва тақозо, бозори маҳсулоти растанипарварӣ, руиди технологияи инноватсионӣ, бозори маҳсулоти озуқаворӣ.

Дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт, Тоҷикистон низ аз он дар канор намемонад, ташаккули муваффақонаи корхона дар дилҳоҳ шакли моликият ва ҳочагидорӣ, соҳаҳои дохириҳоҷагӣ дар бисёр ҷиҳат аз кори пурҳаракати бозори пешрафта вобаста аст. Мавҷуд будани бозори пешрафта дар мамлакат ба муассисаҳои кишварӣ имконият ҳоҳад дод, ки ба таври пурра иқтидори худро амалӣ намоянд. Ба таври дигар карда гӯем, мавҷуд будани миқдори зиёди бозорҳои маҳсулоти растанипарварӣ ба муассисаҳои кишварӣ имкон медиҳанд, нуктаи аз ҳама сараноки савдоро интиҳоб кунанд, ки даромади аз ҳама зиёд аз як воҳиди маҳсулоти ба фурӯш раванда дошта бошанд. Ба ҷуз аз ин, чунин бозорҳои маҳсулоти растанипарварӣ ба молистехсолькунандагони дехот имкон медиҳанд, ки онҳо маблағҳои зиёдеро барои вазеъ кардани истехсолот ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ дар дехот ҷамъоварӣ намоянд.

Исбот шудааст, ки ба унвони субъектҳои таъминоти иттилоотии бозорҳои кишварӣ муассиса ва ташкилотҳое баромад мекунанд, ки аз болои бозори маҳсулоти озуқаворӣ мониторинг ё назорат мегузаронад. Ба вазифаҳои онҳо мавридиҳои зерин доҳил мешаванд: ҷамъоварии маълумот дар бораи бозорҳои байниминтақавӣ, умумиҷумҳурияйӣ ва ҷаҳонии молҳои мавҷуда, дар асоси истифодаи наవъҳои гуногуни иттилоот, аз он ҷумла оморӣ ва гумруқӣ; баҳши таҳлили маълумотҳо дар бораи бозорҳои маҳсулоти озуқавории кишварӣ ва пешӯйӣ онҳо, дарёфт ва додани маълумоти умумӣ, ки арзёбии соҳаи рақобатпазирро дар бозор тавсиф мекунад, инчунин иттилооти хислати тавсиявидошта доир ба ин масъала; омӯзиш ва таҳлили муқоисавии вазъияти бозорҳои кишварзии маводи озуқаворӣ дар ноҳияҳои наздик ва дур; гузаронидани таҳлили алоқаҳои ҳочагиҳо ва ҳаракати мавҷи молҳо шомили байниминтақавӣ; муайян кардани арза ва тақозо дар бозорҳои кишварзии маводи озуқаворӣ; таҳлили талаботи ғурӯҳҳои ҷудогони аҳолӣ ва муассисаҳо ба унвони маҳсулоти асоси кишварӣ; тавсифи сатҳи нарҳҳо, тарифаҳо ва ғ.

Унсурҳои асосии низоми таъминоти барномавии бозорҳои маҳсулоти озуқавории кишварӣ алоқаҳои даҳлдор, маҳсулоти барномавӣ, низоми компютерӣ ва пойгоҳи полиграфӣ.<sup>1</sup>

Аз ин рӯ фаъолияти бозор ба таҳлили иттилооти дар боло зикршуда асос ёфта ва бояд ҳадди ақали ҷорабинҳои зеринро фаро бигирад:

- ошкор намудани дарҳости мавҷуда ва эҳтимолии ҳаридорон ба маҳсулоти озуқавории кишварӣ ва ҳадомат ба воситаи роҳи омӯзиши комплексии бозор ва дурнамоӣ рушди он;
- ташкил ва такмили методҳои фурӯши маҳсулоти кишварӣ;
- таҳияни низоми нарҳҳо, санчиши самаранокӣ ва такмили он вобаста ба ниёз;
- ташкили фаъолияти илмӣ-техникиӣ доир ба аз ҳуд кардани истехсолот ва фурӯши наవъҳои ҷадиди маҳсулоти кишварӣ, қонеъкунандай талаботи мардум;
- таҳлили самаранокии иқтисодии заҳираҳои моддии истехсолӣ;

Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ омӯзиши бозори маводи озуқаворӣ, бавижана минтақавӣ, аз мадди назар дур накардани масъалаи ба эътидол овардани талаботи ҷомеа бо ташкилотҳои ҷудогони ва имконии озуқавории онҳо, масъалаҳои ташаккули арза – тақозо, рушди онҳо ва ғ. дорои аҳамияти мухимтарин мебошад.

Дар масъалаи мағҳуми бозор таъриф ва андешаҳои гуногун мавҷуд аст, ки онҳоро ба тариқи зайл тасниф кардан мумкин аст:

Бозор – ин мубодила аст, ки мутобиқ ба қонунҳои истехсоли мол ва гардиш ташкил шуда, маҷмӯи муносибатҳои мубодилаи мол мебошад.

Бозор – ин механизми ҳамкории ҳаридорон ва фурӯшандагон, яъне муносибат дар байни арза ва тақозо мебошад.

Бозор – ин мубодила дар доҳили мамлакат ва дар байни мамлакатҳо, ки истехсолкунандагон ва истеъмолкунандагони маҳсулотро бо якдигар алоқаманд намудааст иборат мебошад.

Ҳамин тариқ, бозорро ҳамчун маҷмӯи мубодилаи молҳо ва ё ҳамчун мубодилае, ки мутобиқ ба қонунҳои истехсоли мол ва гардиш ташкил шудааст тасаввур мекунанд. Дар китоби Ф. Котлер бозор ҳамчун маҷмӯи ҳаридорони мавҷудаи мол ва ҳаридорони эҳтимолӣ тавсиф мегардад.<sup>2</sup>

Дар китоби «Экономикс» қайд мекардад, ки бозор механизмеро мемонад, ки ҳаридорон ва фурӯшандагони ягона намуди мол ва ё хизматрасониро дар як ҷо ҷамъ меорад.<sup>3</sup>

Олимони американӣ Р. Липси, П. Стейнер, Д. Первис низ дар бораи бозор андешаҳои ҷолиб баён кардаанд. Онҳо қайд мекунанд, ки бозор ин саҳнаест, ки дар он дар бораи ҳамкории онҳое, ки тасмимҳои

<sup>1</sup> Воробьев И. Факторы устойчивого развития сельскохозяйственного производства // Экономист, 2001. - №7- с.78

<sup>2</sup> Коротков А.В. Маркетинговые исследования 3-е изд. пер. и доп. учебник для бакалавров / А.В. Коротков. - Люберцы: Юрайт, 2016.- 595с.

<sup>3</sup> Мадаминов А.А. Производство конкурентоспособной продукции - основа устойчивого развития АПК. - Душанбе, Кишварз, 2003, № 2

иқтисодӣ мегиранд, нақш мебозанд: миллионҳо масрафкунандагон ба таври мустақилона тасмим мегиранд, ки қадом молро бо қадом микдор бихаранд; төъдоди қалони соҳибкорон тасмим мегиранд, ки чиро ва чӣ гуна истеҳсол қунанд; соҳибони молҳо бошанд, дар андешаи он мебошанд, ки ба қӣ ва бо чӣ роҳ ин молҳоро ба фурӯш бирасонанд.

Иқтисодчиён дар бораи он комилан асоснок қайд мекунанд, ки бозор низоми муайянни муносабатҳои иқтисодӣ дар байнӣ фурӯшанд ва ҳаридор дар соҳаи мубодила мебошад. Таъсири бозор ба муносабатҳои иқтисодии фурӯшанд ва ҳаридор ба воситаи истифодаи ҷунин нишондиҳандаҳое таъмин карда мешавад, ба монанди нарҳ, арза ва тақозо, ракобат, даромад, хисорот, яъне ҷизе, ки ба мағҳуми «механизми бозор» ворид шудааст, таъмин карда мешавад.

Бозор дар шароитҳои комилан мушаххаси иҷтимоӣ-иқтисодӣ мавҷуд буда ба институти моликият вобаста мебошад. Барои ташкили бозори маҳсулоти қишоварзӣ ҷаҳор омили қалидӣ лозим мебошад; истеҳсолкунанда, истеъмолкунанда, арза ва тақоза, имконоти ҳаридорӣ.

Таърифҳои гуногнӣ бозор мавҷуд мебошанд:

- бозор воҳиди ҳудудӣ – ҷоест, ки дар он ҷо талабот дар зери супориши ҳаридор қарор дорад. Дар ин мағҳум бозор – ҷоест, ки дар он ҷо ҳаридор бо фурӯшанд ба ҷарёяи мубодилаи молҳо мулокот мекунанд;
- бозор ҳамчун механизми иқтисодӣ: ҷойи муайяне, ки ҳамаи аҳли ҷомеа ба ҳариду фурӯш дар вақти муайян бо нарҳи таъйиншуда бо ҳам дар иртибот мешаванд, мебошад;
- бозор – дар мағҳуми умумӣ масрафкунандагон, дорои талаботҳои муайяне мебошанд, ки ба воситаи пул қонеъ гардонида мешаванд. Дар ин андеша нақши қалидиро ҷор օмили муҳим доро мебошанд: 1.истеъмолкунанда, 2.истеҳсолот, 3. талабот, 4. имконоти ҳарид.

Таснифоти бозорро диде мебароем.

Бозорро метавон аз ҷонибҳои гуногун таҳлил намуд ва асосҳои таснифи бозор мутобиқ ба гуфтаҳои Данахер Руст ва шарикони ў ба тарқиӣ зайл мебошад:

- таснифи бозор аз нуқтаи назари мубодилаи молҳо;
- таснифи бозор аз нуқтаи назари фазоӣ;
- таснифи бозор аз нуқтаи назари мавқеи географӣ;
- таснифи бозор аз нуқтаи ташкили сифат;
- таснифи бозор аз нуқтаи назари молҳо
- таснифи бозор мутобиқ ба андешаи иҷтимоӣ (чинс, синну сол, даромадҳо, таҳсилот),

Аз нуқтаи назари мубодилаи вазифаҳо бозор шаклҳои зерин дорад:

1. Бозорҳои тиҷоратӣ ё бозорҳои маҳсулот (ба монанди пахта, озукаворӣ)
2. Бозорҳои сармоя ё қарзҳои дарозмуддат, соҳибони корхонаҳои истеҳсолӣ барои таъмини сармояи ҳуд ба воситаи қоғазҳои қиматнок ва фурӯши сахмияҳо нақдинагии ҳудро таъмин мекунанд;
3. Бозорҳои асьор ё қарзҳои кутоҳмуддат: маҳалли омехта шудани арза ва тақозои пул.

Даврабандии пайдоиш ва рушди бозор ба се шароити асосие алоқаманд мебошад, ки бозорро ба зарурати объективӣ табдил додааст:

1.Пайдоиши бозор – қабл аз зуҳур дар шакли ҳозира бозор дар шакли пинҳонӣ вучуд дошт, ки дар он ҷо одамон талаботҳои ҳудро ба мол тавассути мубодилаи табиӣ, бартер қонеъ мегардониданд, масалан дар асрҳои қадим одамон ба воситаҳои истеҳсолот воситаи кор ва дигар воситаҳои коркарди замин ниёзманд буданд, вақте тақсимоти иҷтимоӣ меҳнат ба вучуд омадан гирифт, он вақт ташкилотҳои дастаҷамъона пайдо шуданд, ки воситаҳои нави меҳнатро ба ҷойи воситаҳои кухнашудаи меҳнат соҳта баромада, онҳоро такмил карданд, минбаъд, технологияҳои нав ва мубодила ба вучуд омаданд;

2. Рушди бозор – дар шароити фурӯши мол ё маҳсулоти қишоварзӣ дар ҷомеа ба қайд гирифта шуд, ки дар шакли афзоиши ҳаҷми маҳсулот ва ҳосилнокӣ инъикос меёфт, ин давраи рушд аст;

3. Шукурои бозор – ташкилоти иқтисодӣ, ки вориди бозор мешавад, дар он ҷо ҷоеро ишғол мекунад, ҷоеро, ки дар он ҷои ниёз ба молҳо эҳсос ҳарда мешавад, дар айни ҳол рақобатро ба вучуд меорад, сипас молҳои ҳудро такмил намуда, меҳоҳад ҷойи наве, ҷой фоидаовартареро ишғол кунад, ки ҳамзамон боиси тағиирот дар низом, васеъ шудан, самаранокӣ, иқтидори мол ва монанди инҳо мегардад, дар охир бозор пур аз мол мешавад ва дар ин раванд бозор рушд мекунад.

Дар тағирии васеъ муносабатҳои бозоргонӣ маҷмӯи муносабатҳои иҷтимоӣ ва иқтисодиро дар назар дорад, ки бобати ба маҳсулоти иҷтимоӣ додани шакли бозоргир масъул мебошад. Қонуни арза ва тақоза ин маҷмӯи муносабатҳоро зимни шароитҳои мушаххас ва даҳолатӣ давлатӣ танзим менамояд. Бо таваҷҷуҳ ба ин дар фаҳмиши бисёр маҳдуд бозорро метавон ҳамчун маҷмӯи муносабатҳои мутақобилаи фурӯшанд ва ҳаридорон дар маҳалли мушаххес тавсиф намуд.<sup>4</sup>

Ба андешаи донишманди американӣ Ф.Котлер бозор маҷмӯи ҳаридорони воқеӣ ва эҳтимолӣ мебошад. Таърифи дигари бозорро иқтисодчиён Dolan Э.Ч., Линдсей Д. додаанд. Ба андешаи онҳо бозор ин ҳамкорӣ дар байнӣ одамон ба хотири доду гирифт мебошад. Ифодаи наздик ва мантиқии бозорро K.P. Макконелл ва C. Брю додаанд, онҳо бозорро ҳамчун институте (механизме) муайян ҳаридорон, ки фурӯшандай (таҳвилдиҳандаи) моли ҷудогона ва хизматрасониҳоро бо ҳаридорони онҳо (намояндагони тақозо) дар як ҷо ҳам меорад.

Бо таваҷҷуҳ ба гуфтаҳои боло моҳияту ҳислат ва соҳтори бозори озукавориро, ки дар он ҷо бозори маҳсулоти растани парварӣ қисмати таркибии он мебошад ба таври муфассал диде баромадан ба мақсад мувоғиқ мебошад.

<sup>4</sup> Коротков А.В. Маркетинговые исследования 3-е изд. пер. и доп. учебник для бакалавров / А.В. Коротков. - Люберцы: Юрайт, 2016.- 595с.

Тақозо дар адабиёти илмій ба воситаи миқдори маҳсулот ва ё молхо, ки онро харидор зимни нархҳои сиббит харида метавонад муайян карда мешавад. Нарх ва тақозо ҳамон тарве ки маълум аст бо ҳам ҳамкорӣ доранд ва дар байнин онҳо алоқаи баргаштӣ вучуд дорад.

Тақозо метавонад тағиیر биёбад, дар сурати мавҷуд будани омилҳои зерин: завқи харидор, төъзоди кофии истеъмолкунандагон, андозаи даромади харидорон, қобилият харидории истеъмолкунанда, нархи маҳсулот интизории харидор нисбат ба тағиирёбии нарх дар оянда ва амсоли онҳо.

Арза – ин ҳаҷми маҳсулоте мебошад, ки омодаи фурӯш бо нархҳои мушаххас аст ва дар муқоиса бо тақозо дар байнин нарх ва арза алоқаи мустақим вучуд дорад.

Бозори иттилоотӣ – ин чизе ҳаст дар бораи ҳақиқат нархи мол ва хизматрасониҳо. Вақте нарх боло меравад, ин маъни онро дорад, ки истеҳсолотро васеъ кардан мумкин аст, вақте нархҳо меафтанд, зарур аст, ки бидуни таъхир истеҳсолотро кам карда, ё онро диверсификатсия кардан лозим аст.

Мадаминов А. А. қайд мекунад, ки рушди бозори маҳсулоти кишоварзӣ ва маҳсулоти озуқавориро зарур аст, дар алоқамандӣ бо дигар намудҳои бозорҳои чудогона, ки дар бахши кишоварзӣ фаъолият мекунанд: захираҳои моддии техникӣ ва хизматрасониҳо, меҳнат, сармоя ва замин дида баромадан лозим аст. Ҳар қадоми онҳо хусусияти худро доранд, аммо муҳимтарин хусусияти ҳар қадоме аз бозорҳои кишоварзӣ аз он иборат аст, ки ҳамаи он чизҳои таркибӣ дар минтақаи на он қадар қалон бо ҳам алоқаманд буда, фаъолияти даҳлдор амалӣ карда мешавад.<sup>5</sup>

Аз сӯйи дигар, ин бозори маҳсулоти озуқаворӣ аст, ки М.З.Головатюк таърифи онро ба таври муфассал мекушояд, – ин низоми мураккаби муносибатҳи иқтисодӣ ва шаклҳои мубодилаи маҳсулот дар соҳаи кишоварзӣ мебошад, ки бар асари истеҳсолот, мубодила ва истеъмоли маҳсулоти ниҳоии озуқаворӣ ба хотири қонеъ гардонидани талаботи ҷомеа, ки вобаста ба рушди тақсимоти иҷтимоии меҳатӣ дар ҳолати инкишофи динамикӣ қарор дорад мебошад.

Иқтисодчиёни гарбӣ (Котлер Ф., Долан Э. ва диг.) ҷонибдори назарияи классики буда ва аксаран бозорро, ба истиснои ҳолатҳои маҳсус, ҳудтanzимкунанда меҳисобанд. Дар айни ҳол ҳудтanzимкунии бозор фақат дар сурати мавҷуд будани бозори (мутамаддин) пешрафта ва соҳторҳои он, набудан ва ҳадди ақал будани инҳисорӣ мумкин аст, дар гайри ин сурат фаъолияти механизми ҳудтanzимкунӣ бисёр ҳам маҳдуд мебошад.

Масалан, аз тарафи донишманди иқтисодчӣ К. Греем хусусиятҳои зерини амалкарди бозори маҳсулоти озуқаворӣ чудо карда шудааст:

- дарҳост ба маҳсулоти озуқаворӣ инчунин ба таври кам аз тағиироти даромади харидорон ва нархҳо ба онҳо вобаста мебошад;
- дар бозори маҳсулоти кишоварзӣ ҳамеша зарурати татбиқи тадбирҳои ҳимоятӣ аз ворид кардани маҳсулоти озуқаворӣ аз ҳориҷӣ мамлакат, ки дар он ҷо нархҳои маводи озуқаворӣ қиёсатан паст мебошад мавҷуд аст;
- зарурати дастгирии содироти маҳсулоти ватанӣ ба бозорҳои ҳориҷи кишвар;
- шароитҳои табиӣ-иқтисодӣ барои ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дорон тафриқаи назаррас мебошад;
- ҳориҷ намудани заминҳо аз гардиши кишвоварзӣ ба таври манғӣ ба экология, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъсир расонда, боиси баланд шудани нархи маҳсулоти кишоварзӣ мегардад.


Ба андешаи олимони рус А.И. Алтухов, М.А. Бабкин ва Г.И. Макин «Бозор – ин мубодила аст, ки мутобиқ ба қонунҳои истеҳсоли мол ва гардиш, мачмӯи муносибатҳои мубодилаи мол, механизми ҳамкории харидор ва фурӯшанд, яъне муносибати арза ва тақозо, соҳаи мубодила дар мамлакатҳо, ки истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагонро бо ҳам алоқанд мекунад, ташкил шудааст, мебошад.».

Профессор Мадаминов А.А. қайд мекунад, ки бозор фазое мебошад, ки дар он ҷо дар байнин ташкилотҳо, шахсони ҳуқуқӣ ва минтақаҳои мамлакат барои гирифтани фоидай ҳар ҷо қадар зиёд муносибатҳои иқтисодӣ барқарор карда мешавад. Пас, рушди бозори маҳсулоти кишварзиро дар алоқамандӣ бо дигар намудҳои бозорҳои чудогонаи захираҳои моддӣ-техникӣ ва хизматрасонии меҳнат, сармоя ва замин мавриди баррасӣ қарор додан зарур аст.

Қайд кардан зарур аст, ки аввалҳо дар адабиёти илмӣ муайян кардани моҳияти фазоии бозор, ҳамчун нуктаи географии иҷроиши амалиётҳои тиҷоратӣ бартарӣ дошт. Тадриҷан, дар ҷараёни эволютсияи муносибатҳои истеҳсолӣ, тафсири истилоҳи бозор ҳар ҷо қадар мураккабтар ва мачмӯитар мешавад. Як қатор донишмандони моҳияти бозорро ҳамчун ҷараёни ҳариду фурӯш муаян кардаанд. Донишмандони дигар бошад, мазмуни онро ҳамчун муносибати иқтисодӣ, ки дар ҷараёни мубодилаи мол ба амал меояд, нарх, арза ва тақозо барои молҳо ва хизматрасониҳоро ба вучуд меорад шарҳу тафсир кардаанд.

### **Хусусиятҳои бозори маҳсулоти боғдорӣ ва ангурпарварӣ**

<sup>5</sup>.Мадаминов А.А, Мамадкулов М. Рекомендация по совершенствованию рынка основных продовольственных продуктов - Душанбе, ТАУ, 2002.- 16 с.




**Расми 1.- Хусусиятҳо ва соҳтори бозори маҳсулоти боғдорӣ ва ангурпарварӣ**

Ҳамин тарик, андешаҳои муҳаққиқонро хулоса карда метавон иқорор кард, ки фаъолияти муваффақонаи бозор ба мавҷуд будани як қатор омилҳо вобаста аст, ба моннади:

- мавҷуд будани шароитҳои муносиб ва фаъолияти баробари ҳамаи иштирокчиён;
- мавҷуд будани озодиҳои иқтисодии соҳибкорон, ба таври дигар озодии пурраи субъектҳои хочагидорӣ;
- инфрасоҳтори иҷтимоӣ, истеҳсолӣ ва бозоргонӣ сарфи назар аз шакли моликияти онҳо фаъолияти бетанаффуси субъектҳои бозор ва г. таъмин мекунанд.

Маълум аст, ки истеҳсоли молҳо ва муносибатҳои молию пулӣ ба таври объективона мавҷуд будани бозорро, ки дорои унсурҳои зерин мебошад асоснок мекунад:

- гайриқоибили танзим будани тақозо;
- гайриқоибили танзим будани пешниҳодҳо;
- гайриқоибили танзим будани нарҳҳо;
- қонуни арза ва тақозо онҳоро ба эътидол меорад.
-



#### **Расми 2.- Сохтори минақавии бозори растанипарварӣ**

Исбот шудааст, ки бозор ба таври муносиб фаъолият карда наметавонад, агар ҳатто яке аз унсурҳои дар боло зикршуда мавҷуд набошад, яъне бидуни онҳо бозор наметавонад, роҳандозӣ ва танзим шавад. Ҳамкорӣ байни давлат ва муассисаҳои кишоварзӣ метавонад, ба таври асосӣ дар рушди бозор ва муносибатҳои бозоргӣ тағиیر оварад.

Баъзе иқтисоддонони тоҷик (Ҷ.С. Пирiev, Т.Б. Фаниев, К.К. Давлатов, О.А. Раҳимов, А.А. Мадаминов, Р.Р. Кудратов, В.В. Воҳидов ва диг.) ба он ақидаанд, ки бозори меваҷоҷот, ангуру ва наҳи пахта, қисмати таркибии бозори маҳсулоти кишоварзӣ маҳсуб ёфта, дорои хусусияти гуногунмалҳо ва баҳши ҷудогони бозор (бозори анвои меваҷоҷот) мебошад.

Муайян карда шудааст, ки бозандешаи дигаре низ мавҷуд аст, ки бозори маҳсулоти боғдорӣ ва ангуруро ба унвони мағҳуми маҷмӯи бисёромил, ки дорои унсурҳои ҳоҷагидорӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ ва аз ҳама ҷолиб унсурҳои ахлоқӣ мебошад, мавриди баррасӣ қарор додааст.

Ба ин маънӣ дар шароити иқтисоди бозори амалкарди муносиб ва рушди бозори минақавии растанипарварӣ омилҳои объективӣ ва субъективӣ, ки ба таври оптимальӣ ба ҳам мувофиқ омада ва бо якдигар ҳамкорӣ намуда, истексолоти доҳилиро бо афзалияти рақобатпазир таъмин мекунанд, ба озод шуҳани алоқаи тиҷоратӣ оварда мерасонанд (рас.2).

Дар расми пешниҳодшуда мо бавуҷуд омадани асоси бунёдӣ ва фаъолияти муносаби бозори растанипарвариро дар сатҳи миңтақавӣ, ки ҳамчун сохтори мӯкаммали муносабатҳои истеҳсолӣ дар пойгоҳи ба коргирии методҳо, алоқаҳои тавозунӣ ва ҳамгироӣ баромад мекунанд нишон додаем.

Дар шароити ҳозира бозор ба андешаи мо бояд вазифаҳои зерини асосиро ҳаллу фасл намояд: қонев гардонидани пурраи талабот ба маҳсулоти қишоварзӣ, инчунин маҳсулоти сифатнок, таҳқими пойгоҳи моддию техникӣ ва вазъияти молиявии муассисаҳои қишоварзӣ; омода намудани менечерони баландиҳтисос, ки дар шароитҳои бозоргонӣ таҷрибаи корӣ дошта бошанд; таъмини амнияти озукаворӣ, худкифоии озукаворӣ ва коҳиш додани вобастагии озукаворӣ.

Ҳамин тарик, бозори маҳсулоти растанипарварӣ низоми мураккаби ташкилию иқтисодие мебошад, ки метавонад, дар асоси алоқаҳои иқтисодӣ ва молиявӣ дар маҷмӯъ бо ҳавасмандгардонии истеҳсолӣ, фурӯш ва истеъмоли маҳсулоти растанипарварӣ дар сатҳи давлатӣ фаъолият намояд. Дар айни ҳол бозори маводи озукавориро ҳамчун низоми муносабатҳои ҳочагидорӣ зимни истеҳсолот ва тақсимкунӣ ва инчунин истеъмоли маводи озукаворӣ мавриди баррасӣ карор додан лозим аст.

## АДАБИЁТ

1. Воробьев И. Факторы устойчивого развития сельскохозяйственного производства // Экономист, 2001.- №7.- С.78
2. Коротков А.В. Маркетинговые исследования 3-е изд. пер. и доп. учебник для бакалавров / А.В. Коротков – Люберцы: Юрайт, 2016.- 595с.
3. Мадаминов А.А. Производство конкурентоспособной продукции – основа устойчивого развития АПК – Душанбе, Қишоварз, 2003.- № 2
4. Мадаминов А.А, Мамадкулов М. Рекомендация по совершенствованию рынка основных продовольственных продуктов – Душанбе, ТАУ, 2002.- 16 с.
5. Мадаминов А.А. Проблемы устойчивого развития аграрного сектора Таджикистана – Душанбе, ТАУ, 2006. – С.243-244

## АННОТАЦИЯ

### ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДОЛОГИИ РЫНКА РАСТАНЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Автор в своей статье анализирует теоретико-методологические основы товарного рынка в Республике Таджикистан. Он отмечает, что в нынешних условиях вопрос статуса и продажи продуктов в прошлом и в настоящем должен быть изучен и проанализирован, а также определены параметры его дальнейшего развития.

## ANNOTATION

### THEORETICAL FOUNDATIONS AND METHODOLOGIES OF THE MARKET OF PLANT-PRODUCED PRODUCTS REPUBLIC OF TAJIKISTAN

In his article the author analyzes the theoretical and methodological foundations of the commodity market in the Republic of Tajikistan. He noted that in the current environment, the issue of training, status and sales of products in the past and present should be studied and analyzed, and the parameters for its further development should be determined.

**Keywords:** market methodology, market, sale of products, supply and demand, crop production market, development of innovative technologies, food market.